

## 2063 - Ҳукми хобидан баъди бомдод ва аср

### савол

Оё дар мавриди хобидан баъди бомдод ягон ҳукме вучуд дорад?

### Чавоби муфассал

Ҳамду сано барои Аллоҳ.

Дар мавриди хобидан баъди намози бомдод ягон матне (далеле дар Қуръону ҳадис) ворид нашудааст, ки онро манъ кунад. Аз ин хотир он бар асли худ (яъне мубоҳ) бокӣ мемонад.

Аммо аз ҷумлаи суннати паёмбар (дуруду паёми Аллоҳ бар ў бод) ва саҳобагони ў ин буд, ки онҳо ҳангоме ки намози бомдодро адо менамуданд, то баланд шудани офтоб, дар ҷои намози худ менишастанд. Чуноне, ки дар "Саҳиҳи Муслим 1/463, рақами ҳадис 670" аз Симок ибни Ҳарб ворид шудааст, ки гуфт: Ба Ҷобир ибни Самура (Аллоҳ аз ў хушнуд бод) гуфтам: Оё ту бо расулуллоҳ (дуруду паёми Аллоҳ бар ў бод) ҳамнишинӣ мекардӣ? Гуфт: Бале, бисёр. Расулуллоҳ (дуруду паёми Аллоҳ бар ў бод) аз ҷое, ки намози бомдодро дар он меҳонд, то баланд шудани офтоб намехест. Ҳангоме ки офтоб мебаромад, аз ҷои худ меҳест. Саҳобагон дар бораи умури ҷоҳилият бо як дигар сӯҳбат мекарданду меҳандиданд ва расулуллоҳ (дуруду паёми Аллоҳ бар ў бод) табассум менамуд.

Инчунин паёмбар (дуруду паёми Аллоҳ бар ў бод) Парвардигори худро пурсид, то ки ба субҳоҳони (аввали рӯзи) умматаш барака диҳад. Чуноне, ки дар ҳадиси Саҳр ал-Ғомидӣ омадааст, ки гуфт: Расулуллоҳ (дуруду паёми Аллоҳ бар ў бод) фармуд: "Эй Аллоҳ! Ба субҳоҳони умматам барака дех". Гуфт: Чун сария ё лашкареро мефиристод, онҳоро дар аввали рӯз мефиристод. Саҳр тоҷир буд ва тиҷорати худро дар аввали рӯз мефиристод. Аз ин рӯ сарватманд шуда, моли зиёдеро дарёфт кард. Ривояти Абдувуд ва Тирмизӣ ва Ибни Моча бо санаде, ки дар он ибҳом ва ҷаҳл аст.

Ривоятҳои дигар, ҳадиси Алӣ, Ибни Умар, Ибни Аббос, Ибни Масъуд ва дигарон (Аллоҳ аз ҳамаи онҳо хушнуд бод) ҳадиси собиқро қувват медиҳанд.

Аз ин рӯ баъзе аз гузаштагон баъди бомдод хобиданро макрӯҳ донистаанд. Ибни Абушайба дар китоби Мусаннафи худ (5/222, рақами ҳадис 25442) бо санади саҳеҳ аз Урва ибни Зубайр ривоят кардааст, ки гуфт: Зубайр писаронашро аз хобидан дар субҳ манъ мекард. Урва гуфт: Ман шунавам, ки марде дар субҳ меҳобад, аз ў рӯй мегардонам.

Хулоса: Барои инсон беҳтар аст, ки ин вақтро бо амалҳое гузаронад, ки ба дунёву охирати ў фоида бахшад. Агар дар ин вақт бихобад, то ки барои кор қувват бигираад, боке надорад. Хусусан агар барояш рӯзона хобидан дар ғайри ин вақт муяссар намешуда бошад.

Ибни Абушайба дар китоби Мусаннафи худ (5/223, рақами ҳадис 25454) аз Абуязид ал-Мадинӣ ривоят кардааст, ки гуфт: Умар (Аллоҳ аз ў хушнуд бод) ба назди Суҳайб рафт ва дид, ки ў баъди бомдод хобидааст. Умар то бедор шудани Суҳайб нишасти. Суҳайб гуфт: Амири мӯъминон нишаста ва Суҳайб хобидааст? Умар ба ў гуфт: Дӯст надоштам хобе, ки ба ту манфиат мебахшад, тарк намой.

Аммо баъди аср хобидан, ҷоиз ва ҳам мубоҳ аст.

Дар мавриди хобидан дар ин вақт ягон манъе аз паёмбар (дуруду паёми Аллоҳ бар ў бод) событ нашудааст.

Аммо ҳадисе, ки ба паёмбар (дуруду паёми Аллоҳ бар ў бод) нисбат дода мешавад: "Касе, ки баъди аср хобид ва ақлаш рабуда шуд, танҳо худашро сарзаниш кунад". Ин ҳадис ботил аст. Аз паёмбар (дуруду паёми Аллоҳ бар ў бод) событ намебошад. Нигар ба "Ассилилатуз заъифа, рақами: 39".

Аллоҳ донотар аст.